



MOORE

LLC Moore Stephens

Address: 24 A, Ayni str, 301
Dushanbe, Tajikistan

T [44] 601 52 52
[44] 601 53 53

www.moore.tj
info@moore.tj

ҲИСОБОТИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ

Ба роҳбарияти КВД "Тоҷиксуғурта"

Ақидаи бо Тавзеҳот

Мо тафтиши аудитории ҳисоботи молиявии замимагардидаи КВД "Тоҷиксуғурта" (минбаъд "Ташкилот"), ки аз ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ ба 31 декабри соли 2023, ҳисобот оиди фоида ва зарар, ҳисобот оиди тағйирот дар сармоя ва ҳисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ иборат аст, гузаронидем, ки дар соли нишондодашуда ба анҷом расида ва инчунин тавсифи унсурҳои муҳими сиёсати баҳисобгирӣ ва шарҳи ба ҳисоботи молиявиро дар бар мегирад.

Ба ақидаи мо ба истиснои таъсири ҳолатҳои имконпазири дар қисмати асос барои изҳори **Ақидаи бо Тавзеҳот** овардашудаанд, ҳисоботи молиявии мазкур аз ҳамаи ҷиҳатҳои назаррас ҳолати молиявии Ташкилотро ба санаи 31-уми декабри соли 2023, натиҷаҳои фаъолияти он ва ҳаракати воситаҳои пулӣ барои сола, ки дар таърихи зикргардида анҷом меёбад, дар мутобиқат бо Стандартҳои ҳисоботи Молиявии Байналмиллалӣ (СХМБ) дуруст инъикос менамояд.

Асос Барои Изҳори Ақидаи бо Тавзеҳот

1. Ба руйхатгирии солони Захираҳои моддию молӣ

Мо диққати шуморо ба моддаи "Захираҳои моддию молӣ" дар тавозуни Ташкилот нишондодашуда ҷалб менамоем. Ҳамчун аудитор имкони мушоҳидаи гузаронидани инвентаризасияи молу маводҳои анбори Ташкилот - ро дар соли ҳисоботи 2023 надоштем, зеро шартномаи хизматрасонии аудитори пас аз соли ҳисоботи ба имзо расонида шудааст. Татбиқи расмиёти алтернативии аудит, барои муайян кардани моддаи "Захираҳои моддию молӣ" - Ташкилот дар санаи 31 декабри соли 2023, ғайриимкон аст.

2. Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ

Мо диққати шуморо ба шарҳи 11 "Воситаҳои асосӣ" ҷалб менамоем, ки Ташкилот ҳангоми ҳисоб намудани хурдашавии Воситаҳои асосӣ Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «12» феввали соли 2014 таҳти № 24 дар бораи "Меъёрҳои ҳисоби истехлоки (хурдашавии) воситаҳои асосӣ дар ҚТ" ва моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосиби ва ҳисоботи молиявӣ» - ро истифода накардааст. Гуруҳи аудиторон вобаста ба бақияи аслии воситаҳои асосӣ шубҳа дошта дурусти бақияи аслии воситаҳои асосиро тасдиқ наменамояд.

3. Захираҳо

Мо диққати шуморо ба Шарҳи 16 ва 17 "Захираҳои ҳисобшуда" ҷалб менамоем, ки Ташкилот дар мавриди ташкилкунии захираҳо оид ба зарари суғуртавӣ аз рӯй талаботи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 94 аз 28 феввали соли 2015 "Дар бораи тартиб ва меъёрҳои тарҳҳои ҳиссачудокунӣ ба фондҳои захиравии суғурта" амал мекунад. Сарфи назар аз он, ки Ташкилот захираҳо мутобиқ Қарори Ҳукумат ташкил намудааст, ба ақидаи мо захираҳои ташкилшуда ба талаботи Қарори мазкур мутобиқат намекунанд.

Registered in England №04187465. Registered office as above.

An independent member firm of Moore International Limited - member in principal cities through the wor

Банди шарҳдиҳанда

1. Маблағҳои дар бонкҳо

Ташкилот нисбат ба маблағҳои дар қисмати дороиҳои Ташкилот, ки бештар аз як сол дар бонкҳои муфлисшуда нигоҳ дошта шудаанд чорандеш нанамудааст. Тибқи талаботи СБХМ 9 (IFRS) "Воситаҳои молиявӣ" аз ҷониби Ташкилот барои маблағҳои безътимод захира ташакул дода мешуд. Гуруҳи аудиторон расмиёти мазкурро амалӣ намуда захира барои маблағҳои безътимодно ташкул дода, дар ҳисоботи молиявӣ тағйирот ворид намуд.

2. Бақияи ибтидои

Мо расмиёти аудити ибтидоии худро оид ба ҳисоботи вазъи молиявии ширкат ба санаи 31 декабри соли 2023 анҷом додем, аз сабаби онки ҳисоботи молиявӣ дар муқоиса ба бақияи ибтидоии ҳисоботи молиявӣ соли 2022 ҳисобида мешавад, мо ақидаи худро нисбати дурустии ҳисоботи молиявӣ Ташкилот ба ҳолати 31 декабри соли 2022 изҳор наменамоем.

Мо аудитро мувофиқи Стандартҳои Байналмиллалӣ Аудит (минбаъд «СБА») гузаронидем. Уҳдадорӣҳои мо мувофиқи ин стандартҳо дар қисмати "Масъулияти Аудиторон" оварда шудаанд. Мувофиқи Кодекси Этикаи Ҳисобдорони Касбӣ ки аз ҷониби Шӯрои стандартҳои байналмиллалӣ этикӣ барои ҳисобдорон таҳия шудааст, мо ягон алоқамандӣ ба Ташкилот надорем ва ҳамчунин аз ҷониби мо қоидаҳои дигари этикӣ мувофиқи стандартҳои дар боло овардашуда риоя гардидаанд. Мо чунин мешуморем, ки далелҳои аудитории аз тарафи мо ба даст овардашуда, ҳамчун асос барои ифодаи ақидаи мо кофӣ ва мутобиқ мебошанд.

Масъулияти роҳбарият барои оморасозии ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарияти Ташкилот барои тайёр намудан ва дуруст пешниҳод намудани ҳисоботи молиявии мазкур дар мувофиқа бо Стандартҳои Байналхалқии Ҳисоботи Молиявӣ масъулиятро ба душ дорад. Масъулияти мазкур иборат аст аз: қоркардабарой, қорӣ сохтан ва дастгирӣ намудани низоми назорати дохилӣ, бо мақсади таъмини шароити мусоид баҳри дуруст тайёр ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ, ки ҳолӣ аз ҳатогиҳои назарраси дар натиҷаи аз рӯи вичдон қор накардан ва ё ҳатогиҳои тасодуфи руҳдода ба амал омадаанд, интиҳоб ва қорӣ намудани сиёсати ҳисобдорӣи муносиб, инчунин истифода бурдани баҳодихии муҳосиби асоснок мувофиқ ба мавридҳои мавҷуда.

Масъулияти аудиторон барои аудити ҳисоботи молиявӣ


Мақсади мо ба даст овардани боварии кофӣ, ки ҳисоботи молиявӣ таҳрифи ҷиддӣ бо сабабҳои ҳатогӣ ё амалҳои мусолиҳакорона надорад ва дар тартиб додани ҳулосаи аудиторӣ, ки изҳори ақидаи моро дар бар мегирад.

Боварии кофӣ ин дараҷаи баланди боваринокиро ифода мекунад, аммо барои ҳама вақт дарёфт намудани ҳатогиҳои назаррас, ки дар раванди тафтиши аудитории мувофиқи СБА гузаронидашуда, қафолат намедихад. Таҳриф метавонад натиҷаи ҳатогӣ ё амалиётҳои мусолиҳакорона бошад ва назаррас ба ҳисоб меравад, агар бо асос таҳмин қарда шавад, ки дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ онҳо ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ҳамин ҳисоботи молиявӣ қабул қардашаванда таъсир расонанд.

Дар доираи аудит, ки мутобиқи СБА гузаронида мешавад, мо мулоҳизаҳои касбиро қабул менамоем ва нобоварии касбиро (профессиональный скептицизм) дар тамоми мӯҳлати санҷиши аудиторӣ нигоҳ медорем. Файр аз ин, мо амалҳои зеринро иҷро менамоем:

- хатарҳои таҳрифи ҷиддии ҳисоботи молиявиро дар натиҷаи амалҳои мусолиҳакорона ва ё хатогиҳо ошкор ва баҳогузорӣ менамоем;
- далелҳои аудиториро, ки ҳамчун асос барои ифода намудани ақидаҳои мо кофӣ ва мутобиқ мебошанд, ба даст меорем. Хатари ошкор накардани таҳрифи ҷиддии дар натиҷаи амали мусолиҳакорона бавучудодама, назар ба хатари ошкор кардани таҳрифи ҷиддии дар натиҷаи хатогӣ ба вучудодама баландтар мебошад, зеро амалҳои мусолиҳакорона метавонанд забоняккунӣ, сохтакорӣ, иҷозати қалбакӣ, пешниҳоди маълумоти таҳрифшуда ва ё амалҳои берун аз низоми назорати дохилиро дар бар гирад;
- хусусияти дахлдори сиёсати баҳисобгирӣ ва асоснокии баҳогузори муҳосиботӣ ва ошкорнамоии дахлдори маълумоти аз тарафи Роҳбарият омодашударо баҳогузорӣ менамоем;
- дар бораи системаи назорати дохилии марбут ба аудит бо мақсади таҳияи қоидаҳои аудити дар шароитҳо мувофиқ, вале на бо мақсади изҳори фикру мулоҳиза дар бораи самаранокии низоми назорати дохилии аудитор;
- дар бораи қонунӣ будани татбиқи иҷозат дар бораи фаъолияти бефосила аз тарафи Роҳбарият ҳулоса мебарорем, дар асоси далелҳои аудитории бадастовардашуда дар бораи он ки оё номуайянии ҷиддӣ вобаста ба ҳодисаҳо ва ё шароитҳо, ки дар натиҷаи онҳо метавонад шубҳаи ҷиддӣ дар қобилияти Ташкилот оид ба давом додани фаъолияти бефосила ба вучуд ояд, вучуд дорад ё не, ҳулоса мебарорем. Агар мо вобаста ба мавҷуд будани номуайянии ҷиддӣ ба ҳулоса оем, пас мо бояд диққати махсусро дар ҳулосаи аудитории худ вобаста ба ошкорнамоии маълумоти дахлдор дар ҳисоботи молиявӣ ҷалб намоем ва агар чунин ошкорнамоии маълумот номутобиқ бошад, пас мо бояд ақидаи худро тақмил диҳем. Ҳулосаҳои мо ба далелҳои аудиторӣ, ки то санаи ҳулосаи аудитории мо ба даст оварда шудааст, асос ёфтааст. Вале ҳодисаҳои оянда ва ё шароитҳо метавонанд ба он оварда расонанд, ки Ташкилот қобилияти давом додани фаъолияти бефосилаи худро гум намояд;
- ба пешниҳодкунии ҳисоботи муҳосиби умуман, таркиб ва мазмуни он, бо назардошти эзоҳи ахборотҳо, инчунин амалиётҳо ва воқеаҳо, ки асоси ҳисоботи солони муҳосибӣ ва таъмини бозътимодии онро нишон медиҳанд, баҳо мегузорем.

Мо ҳамкориҳои мутақобилаи маълумоти ро бо шахсоне, ки барои идоракунии корпоративӣ ҷавобгӯ мебошанд, амалӣ намуда, ба маълумоти онҳо ғайр аз ҳама чизҳои дигар, маълумотро дар бораи ҳаҷм ва муҳлати аудити банақшагирифташуда, инчунин дар бораи мулоҳизаҳои ҷиддӣ оид ба натиҷаи аудит, аз он ҷумла камбудии ҷиддии низоми назорати дохилӣ, ки мо дар қараёни аудит ошкор менамоем, мебарорем.


Сайдов С.М., Директор

ҚДММ «Моор Стивенс»

Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон
№00000004 аз 06 июли с.2020



